

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-059-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар шахсияти ректор, Қурбонзода Маҳмадалӣ Раҳмат мувофиқи банди 67-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти № 505 тасдиқ гардидааст ва банди 36-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти № 505 тасдиқ шудааст, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муассисаи пешбари диссертатсияи Нарзуллозода Сухроб Саидахмад дар мавзӯи «Ҷавобгариҳои ҷинойтӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-059-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷинойтӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷинойтӣ пешниҳод шудааст, медиҳам.

Банди 67-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 38-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозам:

Номи пурраи муассиса (бидуни ихтисорот)	Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон»
Номи ихтисоршудаи муассиса мувофиқи оиннома	ДДТТ
Индекс, суроға	734055, ш. Душанбе, кӯчаи деҳотӣ 1/2
Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Телефон: (+992 237) 234-83-46; E-mail: tguk@mail.ru http://www.tguk.ru
Маълумот дар бораи роҳбари муассиса насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	Қурбонзода Маҳмадалӣ Раҳмат, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, ректори Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон
Маълумот дар бораи роҳбари идораи	Қудратов Н.А. номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи

<p>зерсохтори муассиса насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа</p>	<p>тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон</p>
<p>Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)</p>	<p>1. Шарипов Р.И., Қудратов Н.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного выдачи кредита хозяйствующим субъектам // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2017. – № 2–8. – С. 246–250.</p> <p>2. Қудратов Н.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны конституционного строя и безопасности государства: монография. – Душанбе, 2019. – 165 с.</p> <p>3. Қудратов Н.А. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: учебно- методическое пособие. – Душанбе, 2020. – 227 с.</p> <p>4. Қудратов Н.А. Квалификация «посягательство на жизнь государственного или общественного деятели» Республики Таджикистан по субъективным признакам // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. Душанбе, 2019. № 3. С. 191-195</p> <p>5. Қудратов Н.А. Национальная и государственная безопасность как видовой объект преступления против основ конституционного строя и безопасности государства // Уголовная Юстиция / Russian Journal of Criminal Law. Томск, 2019. №13. С. 29-34</p> <p>6. Қудратов Н.А. Преступления против государства в истории государственности Таджиков // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. Душанбе. 2019. №2 (27). С. 124-129</p> <p>7. Қудратов Н.А. Уголовно-правовая характеристика организации учебы</p>

религиозно - экстремистского характера // Борьба с религиозным экстремизмом в Республике Таджикистан и Российской Федерации: проблемы теории, законодательства и практики. Сборник научных статей. Душанбе: РТСУ, 2019. – С. 68-76

8. Кудратов Н.А. Уголовно-правовая охрана основы конституционного строя Республики Таджикистан // Уголовная Юстиция / Russian Journal of Criminal Law. - Томск, 2019. - №13. - С. 29-34

9. Кудратов Н.А. Усовершенствование противодействия с экстремизмом как гарант мира и устойчивости государственности // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. - Душанбе. 2020. - №1 (30). - С. 248-251.

10. Ширинчиков Ф.И. Сравнительно-правовой анализ незаконной миграции по законодательству государства членов СНГ // Конунгузорӣ. – Душанбе. – 2019. – № 1 (33). – С. 136

11. Ширинчиков Ф.И. Масоили криминализатсияи муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар қонуни ҷиноятӣ Қумхурии Тоҷикистон // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачалаи илмӣ). Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ – Душанбе: Сино. – 2019. – № 5. Қисми 2. – С. 282- 290.

12. Ширинчиков Ф.И. Мубориза бо зидди муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар сатҳи минтақавӣ: ҷанбаҳои ҷиноятӣ-хуқуқӣ // Паёми донишгоҳи давлатии тибқорати Тоҷикистон (мачалаи илмӣ). – Душанбе: – 2019. – № 3. – С. 74-79

13. Кудратов Н.А. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма с использованием сети интернет // Вестник Владимирского юридического института. 2020. № 1(54). С 217–222.

14. Кудратов Н.А. К вопросу о

	криминализации сепаратизма в уголовном законе Республики Таджикистан // Уголовная Юстиция / Russian Journal of Criminal Law. - Томск, 2020. - №15. - С. 97-103
--	--

Ректори
Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон,
номзоди илмҳои иқтисодӣ, дотсент



М.Р. Қурбонзода

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734055
Суроға: ш. Душанбе, кӯчаи деҳотӣ 1/2,
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон,
Тел. корӣ: (+992 237) 234-83-46,
E-mail: tguk@mail.ru